

Бо қарори мушовараи Вазорати
маориф ва илми Ҷумҳурии
Тоҷикистон аз «30»марти соли 2017,
№3/12 тасдиқ карда шуд.

Тартиби

додани аттестати аълои таҳсилоти умумии асосӣ ба хонандагони
муассисаҳои таҳсилоти умумӣ

1.Муқаррароти умумӣ

1.Тартиби додани аттестати аълои таҳсилоти умумии асосӣ ба хонандагони муассисаҳои таҳсилоти умумӣ (минбаъд Тартиб) дар асоси Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи маориф», Низомномаи намунавии муассисаҳои таҳсилоти умумии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Дастур дар бораи тартиби ниғаҳдорӣ, бақайдгирӣ, пуркунӣ ва супоридани ҳуҷҷати намунаи давлатӣ оид ба таҳсилоти умумии асосӣ ва миёнаи умумӣ таҳия гардида, тартиби мукофотонидани хатмкардагони муассисаҳои таҳсилоти умумии Ҷумҳурии Тоҷикистонро бо аттестати аъло ба танзим мебарорад.

2. Аттестати аъло дар бораи таҳсилоти умумии асосӣ ҳуҷҷати намунаи давлатӣ ба ҳисоб рафта, дорои рақами пай дар пай ва хатҳои химояшаванда буда, аз тарафи Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар карда мешавад.

2.Тартиби гирифтани аттестати аъло

3. Барои гирифтани аттестати аъло хонандагони ҳама намуди муассисаҳои таълимии таҳсилоти умумӣ, ки давоми таҳсил дар зинаҳои якум ва дуюм (синфҳои 2-9) аз ҳамаи фанҳои баҳои аъло дошта, синфи 9-ро бо баҳои «5» хатм карда, дорои рафтори намунавианд, пешниҳод карда мешаванд.

4.Ба хатмкардагони синфи 9 аттестати аъло дар ҳолатҳои зерин дода мешавад:

-давоми таҳсил дар синфҳои 2-9 на бештар аз 15 баҳои ҷорӣ «4» (8 баҳои ҷорӣ аз қорҳои хаттӣ), вале баҳои солони ва ҷамъбасти «5» дошта бошанд;

-аттестатсияи аз синф ба синф гузаронидан (синфҳои 4-8) ва хатмро бо баҳои «аъло» ҷамъбаст карда бошад.

5. Агар хатмкунандаи синфи 9 давоми соли таҳсил як баҳои чорӣ, солони ё чамбасти «3» дошта бошад, барои гирифтани аттестати аъло иҷозат дода намешавад.

6. Агар хатмкунандаи синфи 9 аз фанни «Тарбияи ҷисмонӣ» бо сабаби беморӣ (комиссияи ташҳиси тиббӣ) озод шуда бошад, барои гирифтани аттестати аъло ҳуқуқ дорад.

7. Ба хатмкунандагоне, ки бо баҳои аъло таҳсил мекунанд, вале бо сабаби беморӣ аз супоридани аттестатсияи аз синф ба синф гузаронидан ва хатм тибқи ҳулосаи тиббӣ озод гардидаанд, барои гирифтани аттестати аъло иҷозат дода мешавад.

8. Хатмкунандагон барои гирифтани аттестати аъло бо қарори Шӯрои педагогӣ баъди анҷоми аттестатсияи хатм пешниҳод мешаванд.

9. Аттестати аъло дар бораи таҳсилоти умумии асосӣ ба хонандагон баъди интишори фармоиш дар бораи хатми муассисаи таълимӣ ва додани аттестат дода мешавад.

3. Пур кардани аттестати аъло

10. Варақаи аттестати аъло дастӣ ва бо ранги сиёҳ (туш, ручкаи рангаш сиёҳ ё гелӣ) дар варақи аввал бо забони тоҷикӣ ва варақаи дуюм бо забони русӣ пур карда мешавад (барои Мактаби байналмилалии Президентӣ ва Мактаби байналмилалии шаҳри Душанбе пур кардани ҳуҷҷати мазкур бо забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ иҷозат дода мешавад).

11. Варақаи аттестати аъло дар заминаи таҳсилоти умумии асосӣ тибқи Шаҳодатнома дар бораи таваллуд пур карда мешавад.

12. Аттестати аъло тибқи Дастур дар бораи тартиби ниғаҳдорӣ, бақайдгирӣ, пуркунӣ ва супоридани ҳуҷҷати намунаи давлатӣ оид ба таҳсилоти умумии асосӣ ва миёнаи умумӣ пур карда мешавад.